

## ТАҚРИЗИ МУҚАРИЗИ РАСМӢ

**ба диссертатсияи номзадии Анварзода Мавҷуда Анварӣ таҳти унвони «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01-Забони тоҷикӣ). – Душанбе, 2025. –196 саҳифа.**

Танҳо забон қодир аст, ки дар ҳар як давру замон таҷассумгари фарҳанг, таърих ва ҳаёти иҷтимоии миллатҳо бошад. Зоро забон бо фарҳангута тамаддун ва таърихи халқ пайвастагии саҳт дорад. Соҳаи ҳунармандӣ як ҷузъи фарҳанг ва соҳаи муҳимми ҳаёти ҷомеа ба шумор рафта, дорои вожаву истилоҳоти зиёд аст. Аз ин ҷиҳат ба таърих, этнография, этнолингвистика ва забони зиндаи мардум муносибати бевосита дорад. Таҳқиқи ин қабати луғавӣ ҷиҳати бозкушоии гиреҳҳои нокушодаи забонӣ мусоидат карда, барои хонандай имрӯз таҷрибаи ҳазорсолаи истилоҳсозию истилоҳофаринии миллати тоҷикро муаррифӣ мекунад.

Аз ин рӯ, диссертатсияи аз тарафи Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» пешниҳодшуда ба самти забоншиносӣ ва шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01-Забони тоҷикӣ комилан мувофиқат мекунад.

**Аҳаммияти мавзуи таҳқиқ.** Садриддин Айнӣ аз ҷумлаи адабони забардастест, ки таърих, фарҳангу илм ва забони тоҷикиро дар сатҳи баланд медонист ва онро дар асари мондагораш «Ёддоштҳо» ба таври мукаммал мавриди истифода қарор додааст. Агар ба «Ёддоштҳо»-и устод С. Айнӣ аз рӯйи забони асар назар қунем, ҳоҳем дид, ки дар он вожаю истилоҳоти соҳаҳои гуногуни ҳаёти мардумамон инъикос ёфтааст, ки яке аз он соҳаи ҳунармандӣ ба шумор меравад. Вожаю истилоҳоти ҳунармандии дар «Ёддоштҳо» истифодашуда, яке аз қабатҳои асосии таркиби луғавии осори устод ба шумор меравад, ки аз ҷиҳати доираи истифода хеле фаровон буда, мавҷудияти қасбу кори гуногун ва пешаварии миллати тоҷикро, ки аксарияти онҳо реша дар умқи таърих доранд, нишон медиҳанд. Ин қабати луғавии асар ҳанӯз наомӯҳтаву камомӯҳта буда, ниёз ба таҳқиқ дорад. Вожаву истилоҳоти ҳунарҳои мардумӣ дар забони тоҷикӣ, дар баробари дигар соҳаву қасбу кори мардумон таърихи қуҳан дошта, аксари онҳо то имрӯз низ корбурд шуда ва қисмате аз онҳо аз истеъмол дур шудаанд ё дар ягон лаҳҷаи забони тоҷикӣ бοқӣ мондаанд. Як қатор ҷунин вожаву истилоҳот имрӯз метавонанд муодили вожагони нави ҳунармандӣ ва ё ягон абзори он шаванд. Ин аст, ки баррасии илмии онҳо дар осори адаб аҳаммияти қалони илмӣ дорад

**Мубрам будани мавзуи диссертатсия.** Таркиби луғавии осори устоди қаломи бадеъ Садриддин Айнӣ бисёр бою ғанӣ буда, барои таҳқиқи масъалаҳои

гуногуни забоншиносй маводи фаровоне дода метавонад. Баррасии хусусиятҳои забонии вожаю истилоҳоти ҳунармандии осори адиб, аз чумла «Ёддоштҳо» аз масъалаҳои мубрами илмӣ буда, аз мавҷудияти қасбу ҳунарҳои гуногуни миллӣ гувоҳӣ медиҳанд. Аз ин рӯ, омӯзиши вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ барои таъмини вожаву истилоҳоти соҳаҳои ҳаёти ҷомеа басо мӯҳим ва саривақтӣ аст. Интихоб ва мубрамии мавзуъ барои таҳқиқот аз ҷониби диссертант мубрам ва саривақтӣ буда, дар илми забоншиносй дорои аҳаммияти илмӣ мебошад.

Ин аст, ки аз тарафи муҳакқиқ Анварзода Мавҷуда Анварӣ интихоби мавзуи «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» саривақтӣ ва мубрам арзёбӣ мегардад.

**Навгонии илмии диссертатсия** дар он зоҳир меёбад, ки бори нахуст ба масъалаи таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» даст зада, перомуни яке аз қабатҳои мӯҳимми забони осори мазкур – вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ баррасии илмӣ сурат гирифтааст.

Дар диссертатсия маводи марбут ба ҳунармандии «Ёддоштҳо» мутобики мавзуъҳои муносиб табақабандӣ шуда, хусусиятҳои вожагонию маънӣ ва қалимасозии қабати мазкур мавриди баррасии илмӣ қарор гирифтааст. Инчунин, таҳқиқи вожаю истилоҳоти муродифию мутазод, сермаъноиҷо ҳамгунӣ ва қолибҳои қалимасозии онҳо аз навгониҳоест, ки дар рисола дида шуд.

Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда дар шаш банд оварда шудаанд, ки муҳтавои мӯҳимми кори диссертациониро фаро мегиранд.

**Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ бо он собит мешавад**, ки диссертатсияи пешниҳодшуда дар асоси назарияи олимони ватанию хориҷӣ бунёд шудааст, ки барои таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ аз рӯйи хусусиятҳои маънӣ ва соҳторӣ эътимоднок буда, натиҷагириҳои мӯҳимми таҳқиқро таъмин кардаанд. Ба андешаи мо, дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ боз аз он зоҳир мегардад, ки дар кори диссертационӣ дақиқияти маълумот, мутобиқати ҳаҷми маводи таҳқиқ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва истифодаи дурустӣ усулҳои таҳқиқ дида мешавад. Диссертант Анварзода Мавҷуда Анварӣ баъди пажуҳиши ҳаматарафаи мавзуи интихобгардида ва омадан ба ҳулосаи асосноки илмӣ нуктаҳои илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандаи хешро дар 6 банд баён намудааст. Инчунин, дар натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бо асоснокӣ ва эътимоднокии ҳулосаҳои илмӣ ба муаллифи диссертатсия муюссар гардидааст, ки дар 5 банд тавсияҳои худро бобати истифодаи амалии натиҷаҳои пажуҳиш пешниҳод намояд.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ.** Аҳаммияти назарии кори диссертационии Анварзода Мавҷуда Анварӣ аз он иборат аст, ки вожаю истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ ҷараёни инкишофи ҳаёти модиҷо маънавии мардумро нишон медиҳад ва таҳқиқи ин қабати луғавӣ аҳаммияти қалони илмӣ

дорад, зеро таърихи ҳар як вожаву истилоҳ бевосита ба таърихи зиндагии халқ алоқаманд мебошад.

Кори диссертационӣ аҳаммияти муайяни амалӣ дорад. Хулосаю натиҷаи таҳқиқотро забоншиносон, лугатнигорон, донишҷӯёни факултетҳои филологӣ, сиёsatшиносон, мутахассисоне, ки дар соҳаҳои гуногуни фарҳанг фаъолият доранд, метавонанд истифода баранд. Таҳқиқоти мазкур, ҳамчунин, барои таълим дар факултету шуъбаҳои филологиву фарҳангшиносӣ барои курсҳои маҳсусу дарсҳои интихобӣ мавод дода метавонад. Ин таҳқиқ на танҳо ба рушди илми забоншиносӣ, балки ба рушди фарҳангшиносӣ мусоидат намуда, аҳаммияти илмӣ ва амалиро молик мебошад.

Довталаби дараҷаи илмӣ доир ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ нашр кардааст, ки аз он 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 адад дар нашрияҳои дигар ба чоп расидаанд. Масъалаҳое, ки тавассути мақолаҳо манзури хонандагон гардидааст, нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос менамоянд. Теъдоди маводи чопшудаи диссертант ба талаботи банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад.

Мундариҷаи диссертатсияи **Анварзода Мавҷуда Анварӣ** аз номгӯйи ихтизорҳо, муқаддима, тавсифи умумии кор, ду боб, 8 фаслу 28 зерфасл, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ, рӯйхати адабиёт ва замимаи луғати вожаю истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ дар «Ҷӯёнӣ»-и Садриддин Айнӣ иборат мебошад.

Дар фаслу зерфаслҳои таҳқиқроҳу усулҳои хуби таҳқиқ пайгири шуда, бо натиҷагириҳои ҷолиб барои муҳокимаҳою баҳсҳои илмӣ имкони хуб фароҳам овардааст.

Дар муқаддимаи диссертатсия тибқи талаботи мавҷуда аҳаммияти мавзуи пажуҳиш, дараҷаи омӯзиши он, ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқ, сарчашмаҳо ва навғонҳои таҳқиқ, аҳаммияти назариявию амалии мавзузъ ва ғайра мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

**Боби якуми диссертатсия «Таҳқиқи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ҷӯёнӣ»-и Садриддин Айнӣ»** унвон дошта, аз чор фаслу панҷ зерфасл иборат мебошад. Фасли аввали боб **«Матолиби муқаддимавӣ»** ном гирифта, ба таъриҳчайи вожаҳои ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик баҳшида шуда, андешаҳои донишмандони ватанию хориҷӣ дар робита ба яке аз арзишҳои фарҳангии миллати тоҷик, ки бо қалимаи ҳунармандӣ ёд мешавад, чун Эмомалӣ Раҳмон, Бобоҷон Ғафуров, М. Раҳимов, Н. Нурҷонов, О. Муродов, И. Муҳиддинов, А. Мардонова, Н. Турсунов, У.

Чаҳонов, Х. Эшонқулов, М. Ҳомидҷонова, М. С. Андреев, А. А. Семёнов, Н. А. Кисляков, Е. М. Пешерева ва дигарон баррасӣ шуда, аз масоили гуногунҷабҳа будани ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик, соҳаҳои гуногуни ҳаётиро фаро гирифтани онҳо ва дар тули таърих сайқал ёфтани онҳо баҳс карда, барои муаррифии хатти таърихии таҳаввул ва инкишофи вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Ҳар як вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ бо нишон додани омор, таҳқиқи маънай, решашиносӣ, муродифию мутазод ва ҳамгунӣ дар алоҳидагӣ шарҳу тавзех ёфтаанд.

Дар **fasli 1.2.** вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандии марбут ба дузандагӣ, ки асосан, шахс ва номи умумию раванди духтани ин ё он колоро бозтоб медиҳанд ва дар асар мавқеи муҳим дорад, баррасӣ шудаанд. Дар ин фасл ҷойгоҳи ин қабати лугавӣ таҳқиқ шуда, омор, сермаънай, решашиносӣ, муродифию мутазод ва ҳамгунӣ бо мисолҳои зиёд оварда шудааст.

**Фасли 1.3.** вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандии марбут ба пушок аз андешаҳои донишмандони соҳа ёдовар мешавад, дар **зерфасли 1.3.1.** баёни умумии воҳидҳои лугавии марбут ба пушок вожаҳо ва истилоҳоти марбут ба сару либос аз ҷиҳати маъно баррасӣ шуда, таносуби гендерии онҳо муайян карда мешаванд. Дар ин қисмат бо мансубияти иҷтимоӣ, либосҳои мавсимию маросимӣ, аз рӯйи миқдору арзиш, сифатҳои гуногуни либос ин қалимаҳо ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд. Дар **зерфасли 1.3.2.** номи қисмҳо ва анвои курта бо мисолҳо оварда шудааст. Вожаҳои пушоки муштараки занон ва мардон бо нишон додани мансубияти иҷтимоӣ, либосҳои мавсимию маросимӣ, аз рӯйи миқдору арзиш, аз рӯйи духт, ақсоми ҷома, сифатҳои гуногуни либос ҷудо карда шудаанд. Инчунин, дар ин қисмат вожаҳои ифодакунандай номи пушиданиҳои сар; вожаҳои ифодакунандай номи либосҳои марбут ба пушиданиҳои бадан; вожаҳои ифодакунандай номи пойафзор ба гурӯҳҳо ҷудо карда шудаанд. Мавҷудияти қалимаҳои марбут ба ин соҳаро муаллифи рисола бо доштани қабатҳои гуногуни маънай ва воҳидҳои сермаънову якмаъно, муродифу муодилҳо, қолибҳо ва воситаҳои қалимасозӣ ва амсоли инҳо мантиқан ва дуруст ҷудо карда тавонистааст.

Дар **fasli 1.4.** вожаҳои марбут ба номи порчаю матоъ, ки бо риштаҳои гуногуни абрешимию пахтагӣ тайёр мешаванд, баррасӣ шуда, аз нигоҳи решашиносӣ нишон додааст.

Боби дуюми диссертатсия «Соҳтори вожаҳою истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» ном дошта, аз 4 фасл ва 23 зерфасл иборат аст. Дар бахши **матолиби муқаддамотии** боб доир ба вожаҳо ва истилоҳоти ифодакунандай ҳунарҳои мардумӣ, ки бо роҳу воситаҳои гуногуни қалимасозии забонамон ба вуҷуд омадаанд ва дар ташаккули қалимаҳои ин соҳа омили

лингвистии рушди забон муассир мебошанд, таҳқиқ анчом дода шудааст. Инчунин, перомуни масъалаҳои калимасозӣ, роҳҳои соҳташавии калимаҳо, қолибҳои вожасозӣ ва хусусиёти каммаҳсулии сермаҳсулии қолибҳои мазкур асару мақолаҳои муҳаққиқони варзидаи ватанию хориҷӣ чун В. В. Виноградов, М. Д. Степанова, В. С. Растроғуева, К. А. Левковская, К. С. Кубрякова, Л. С. Пейсиков, И. М. Оранский, М. Муҳаммадиев, С. Ҳалимов, Ф. Р. Амонова, Ш. Ниёзӣ, М. Н. Қосимова, Ш. Рустамов, М. Муҳаммадиев, Э. Шоев, Ғ. Ҷӯраев, Д. Саймиддинов, М. Саломов, Ф. Шарифова, Д. Хоҷаев, Ш. Қабиров, Т. Ваҳҳобов, С. Назарзода, О. Қосимов, С. Раҳматуллозода, Т. Шокиров, С. Низомова, М. О. Олимчонов, А. Байзоев, Г. Мирзоев ва дигарон матраҳ шудааст.

Диссертант дар **фасли 2.2.** ва дар зерфаслҳои **2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6.** вожагони марбут ба соҳаи ҳунармандиро, ки дар «Ёддоштҳо» мавқеи намоёнро ишғол мекунанд, аз ҷумла, вожаҳои содаи ифодакунандаи асбобҳо, либосу матоъ, порчаю палос, ҷенаку андоза, маҳсулоти ҳунармандӣ, таъиноти гуногун, таҷхизоти рӯзгордорӣ, таҷхизоти мактабӣ, олоти гуногун, ҷавоҳирот мавриди таҳқиқ қарор дода, ин корро бомуваффақият анчом додааст.

Унвонҷӯ дақиқан муайян мекунад, ки аксари вожагони марбут ба ин соҳа то имрӯз низ корбурд шуда, қисмате аз онҳо аз истеъмол дур шудаанд. Инчунин, зикр мегардад, ки калимаҳои сода дар ташаккули вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандӣ дар асари мазкур ҷойгоҳи хос дошта, ба пешаҳои гуногун тааллук доранд ва аз онҳо маълум мегардад, ки завқи ҳунармандии мардуми тоҷик садсолаҳо сайқал ёфтааст ва тавассути ин калимаҳои сода дигар морфемаҳои луғавии соҳтаю мураккаб ба вучуд омадаанд, ки дар **фасли 2.3.** мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Дар фасл роҷеъ ба хусусиятҳои наҳвӣ, нақши пасвандҳо дар соҳтани вожаҳо ва истилоҳоти ҳунармандӣ маълумот дода шудааст. Дар зерфаслҳои баъдӣ доир ба пасвандҳои **-а, -ак, -анда, -бон, -вор, -гар, -дон, -й//гӣ, -ин//гин, -зор, -ча, -ҷӣ, -нок, -манд** таҳқиқ анчом ёфтааст, ки аз нақши қалон доштани онҳо дар ғановати забони тоҷикӣ дарак медиҳанд.

Дар **фасли 2.4.** калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунармандӣ ва дар фаслҳои баъдӣ калимаҳои мураккаби марбут ба ҳунармандии типи пайвастӣ вожаҳо дар асари мазкур, каммаҳсулии онҳо, қолибҳои гуногун: **такрори калимаҳо, ба воситаи миёнванди -у-; бо миёнванди -дар- ва -бар-; бе воситаҳои ёрирасон, калимаҳои мураккаби тобеи ифодакунандаи соҳаи ҳунармандӣ, қолибҳои калимасозӣ, калимаҳои мураккаби омехта, калимаҳои мураккаби пасванддор бо мисолҳои зиёде** матраҳ гардидаанд.

**Хуносай диссертатсияи** Анварзода Мавҷуда Анварӣ дар 10 банд гирд омада, муҳимтарин натиҷаҳои баҳси илмиро фаро мегиранд. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ дар 5 банд ҷолиб ба назар мерасанд. Феҳристи адабиёт дар асоси тартиби алифбо 331 адабиёти марбут ба мавзӯро

фаро гирифтааст. Замимаи Лугати вожаю истилоҳоти соҳаи ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ дар таҳия ва тадвини луғатномаҳои соҳавӣ ва, маҳсусан, соҳаи ҳунармандӣ маводи фаровони лексикографӣ дода метавонад.

Автореферат ба забони тоҷикӣ ва русӣ муҳтавои рисоларо фаро мегирад.

Диссертатсияи Анварзода Мавҷуда Анварӣ ба талаботи бандҳои 31 ва 33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Дар диссертатсия пайдарҳамии фикр мушоҳида шуда, мазмун ва мантиқи ягонаи илмӣ дорад, сатҳи навғониҳои илмии кори диссертатсионӣ, нукоти илмӣ, масъалагузориҳо, пешниҳоду тавсияҳои амалӣ, шевай ниғориш, услуби таҳқиқоти илмӣ аз саҳми шахсии диссертант дарак медиҳад.

Дар баробари муваффақиятҳо ва натиҷагириҳои муҳимми илмӣ дар диссертатсия бархе аз норасоиҳо дида мешаванд, ки бо мақсади пешрафти корҳои минбаъдаи муаллиф онҳоро меорем:

1. Аломатҳои китобат дар баъзе мавридҳо дуруст риоя нагардидаанд (саҳ. 9, 10, 20, 25 ва ғ.).

2. Хуб мешуд, агар муаллиф ба баромади таърихии вожаҳо низ таваҷҷӯҳ медод.

3. Матни русии автореферат бо матни тоҷикӣ пурра мувофиқат намояд ҳам, аммо каме таҳрирталаб буда, дар он қоидаҳои дастурӣ ва имлой баъзан сарфи назар шудаанд.

4. Яке аз талаботи услуби илмӣ истифодаи фаровони истилоҳоти илмӣ аст, вале дар рисола камтар истифода шудааст, бехтар мебуд, ки ба таври бояду шояд истифода мешуд

5. Таълими дигари услуби илмӣ истифодаи ҷонишини шахси якуми ҷамъ «мо» ба ҷойи шахси якуми танҳои «ман» мебошад, хуб мебуд, ки ин талабот ба кор гирифта мешуд.

6. Дар замони ҷаҳонишавӣ ва пешрафти техниқӣ бештар муаррифии вожа ва вожасозии миллӣ омӯхта шуда, ба ҷойи вожаҳои мушкилбаёни бегона тарзи соҳтори вожаҳои соҳавии худӣ бояд пешниҳод гардад, вобаста ба ин агар диссертант яке аз фаслҳои рисоларо ба масъалаи истилоҳсозӣ ва истифодаи онҳо дар технологияи пешқадам дар таҳияи номҳои соҳавӣ мебахшид, рисолаи диссертатсионӣ боз ҳам мукаммалтар мегашт.

Камбудиҳои зикргардида қимату арзиши рисоларо накоҳонида, ислоҳшаванд мебошанд. Муаллифи диссертатсия метавонад онҳоро зимни нашри монографии кор ислоҳ намояд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи **Анварзода Мавҷуда Анварӣ** дар мавзуи «Баррасии вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» дар шакле, ки пешниҳод гардидааст, мукаммал ва анҷомёфта мебошад. Мақсаду вазифаҳои дар назди унвонҷӯ гузашташуда пурра ба анҷом расидаанд. Забони муаллиф фахмо, фасеху равshan мебошад. Мавзуи интихобнамудаи диссертант ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқии шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01.–Забони тоҷикӣ комилан мувоғикат мекунад.

Коркарди амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия ба меъёр ва талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.

Хулоса, диссертатсияи **Анварзода Мавҷуда Анварӣ** дар мавзуи «Баррасии вожаю истилоҳоти ҳунармандӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдик шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.01–Забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Тақризи мазкур бо назардошти талаботи бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдик шудааст, омода гардидааст.

### МУҶАРРИЗИ РАСМИЙ:

Номзади илмҳои филологӣ, муаллими  
кафедраи забони тоҷикии факултети  
филологияи рус, журналистика  
ва медиатехнологияи Донишгоҳи славянини  
Россия ва Тоҷикистон, дотсент

*Табарзода*

Табарзода Х. Н.

**Нишонӣ:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шаҳри Душанбе, хиёбони Мирзо Турсунзода 30.  
E-mail: [tabarov-64@mail.ru](mailto:tabarov-64@mail.ru) Тел.: (992) 93 599 83 30

Имзои Х. Н. Табарзодаро тасдик мекунам:  
сардори Раёсати кадрҳои ДСРТ

Рахимов А.



**Нишонӣ:** 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
شاҳри Душанбе, хиёбони Мирзо Турсунзода 30.  
E-mail: [p.rektora@mail.ru](mailto:p.rektora@mail.ru) Тел.: (+992) 37 221-35-50  
Факс: (+992) 37 221-35-50

«08» апрели соли 2025